

Грантҳо қисми маблағҳои бебозгашти қарзро ташкил дода, аз он бенефитсиарҳо (баҳрагирандагон) ба банк фоиз пардохт намекунанд. Бенефитсиарҳо (баҳрагирандагон) танҳо ба гирифтани як қарз, ки гранти баробаразиш дорад, ҳуқуқ доранд.

Ҳаҷми умумии маблағҳои грантӣ ва қарзи пешниҳодшаванда барои ташкили тиҷорати нав (стартап) ва корхонаҳои истеҳсолӣ ё коркард то 20 000 долл. ИМА-ро бояд ташкил диҳанд. Маблағи дархости грант бояд на зиёда аз 50% маблағи қарзро ташкил диҳад.

Маблағи грантӣ бо қарз танҳо барои харидани ашёи нав истифода мешавад



Дар ҳолати саривақт ва пурра пардохт нагардидани маблағи қарзи асосӣ ва фоизҳои он, инчунин риоя нагардидани дигар талаботҳои шартномаи қарзӣ, бенефитсиар (баҳрагиранда) аз маблағи гранти ҷудогардида маҳдуд мешавад.

Ба бенефитсиарҳо (баҳрагирандагон) омӯзишҳои муҳосибӣ, андозбандӣ, ҳуқуқӣ, таҳияи бизнес-нақшаҳо ва дигар машваратҳо оиди фаъолияти лоиҳа ройгон мебошад.



ЛОИҲАИ ТИҶОРАТКУНОНИИ СОҲАИ КИШОВАРЗӢ



ДАСТГИРИИ СОҲИБКОРИИ ХУРДУ МИЕНА

+992 93-880-21-88, +992 92 -770-63-36, +992 93-571-25-26
 latif.po@gmail.com, saydali-h@mail.ru

Муассисаи давлатии Маркази татбиқи лоиҳаи «Дастрасӣ ба маблағзори сабз ва маблағҳои рушди деҳот»-и назди Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо Бонки Умумиҷаҳонӣ ҷиҳати татбиқи пурсамари фаъолияти лоиҳаи **«Тиҷораткунони соҳаи кишоварзӣ»** маблағзори иловагиро мавриди иҷроиш қарор додааст.

Мақсади лоиҳаи мазкур – ин мусоидат намудан дар рушди тиҷорати (маҳсулоти агросаноатӣ) хоҷагиҳои фермерӣ ва корхонаҳои хурду миёна, ки дар минтақаҳои интиҳобгардидаи татбиқшавии лоиҳа фаъолият менамоянд, бо роҳи таъмин намудани дастрасии васеъ ба маблағзорӣ ва таҳкими нерӯи бенефитсиарҳои (бахрагирандагон) лоиҳа мебошад.

Лоиҳа, амалиётҳои маблағзори тавассути ташкилотҳои қарзӣ амалӣ намуда, таъмини дастрасии васеи маблағзори бенефитсиарҳо (бахрагирандагон)-ро бо пешниҳоди маблағҳои қарзӣ дар назар дорад.

Маблағҳои қарзӣ ба бенефитсиарҳо (бахрагирандагон)-и лоиҳа танҳо барои сармоягзорӣ ва хариди воситаҳои гардон дода мешавад.

Сармоягзорӣ ба монанди:

- Сармоягзори техникаҳои соҳаи кишоварзӣ;
- Таҷҳизоти саноати хӯрокворӣ;
- Сармоягзорӣ ба захиракунии маҳсулотҳои агросаноатӣ;
- Бастабандӣ;
- Хизматрасонӣ дар соҳаи кишоварзӣ;
- Дар рушди соҳаи боғдорӣ;
- Сармоягзорӣ ба манбаъҳои барқароршавандаи энергетикӣ;
- Дигар дороиҳои миёнамӯҳлат ва дарозмуддати истеҳсолӣ.
-



Инчунин, лоиҳа ҷиҳати дастгирии ҷавонон, занҳо ва шахсони маъҷуб пешниҳоди маблағҳои грантиро барои ташкили тиҷорати нав (стартap) ва корхонаҳои истеҳсолӣ ё коркард, равон менамояд. Маблағи грантӣ дар якҷоягӣ бо маблағи қарзӣ ба бенефитсиарҳо (бахрагирандагон)-и лоиҳа мақсаднок пешниҳод мегарданд.

